

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 30.11.2016 № 160

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
2863/1-967	Вазорати корҳои хориҷии ҶТ	227-66-60	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Молҳои конселярӣ, нарма, хоҷагӣ, барқӣ, маснуоти сантехникӣ, пойафзол ва либоси махсус	Номгӯӣ	91	12.12.16 09:00
2864/1-968	Донишқадаи илмоии Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам Абуҳанифа Нуъмон ибни Собит	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Китобҳои дарсӣ	Номгӯӣ	17	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2865/1-969	Коллеҷи тиббии Ҷумҳуриявии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҶТ	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Кати хобби 2-қабата	Адад	71	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2866/1-970	Академияи илмҳои тиббии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҶТ	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Молҳои техникӣ, конселярӣ, хоҷагӣ, нарма, ашёи ошхона ва либоси махсус	Номгӯӣ	71	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2867/1-971	Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Мизи маҷлисгузаронӣ	Адад	1	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

2868/1-972	Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Тахтаи электронӣ Проектор	Адад	2 7	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2869/1-973	Прокуратураи генералии ҶТ	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Барномаи зиддивирӯсӣ, молҳои конселярӣ, хоҷагӣ, нарма, барқӣ ва маснуоти сантехникӣ	Номгӯӣ	31	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2870/1-974	Маркази тиббии идораи хоҷагии Дастгоҳи ичроияи Президенти ҶТ	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Мебел	Номгӯӣ	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2871/1-975	Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Таҷҳизоти техникӣ, қисмҳои эҳтиётии компютер, молҳои маишӣ ва хоҷагӣ	Номгӯӣ	19	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2872/2-733	Қисми мустақили 15-уми Ҳарбикунонидашудаи Хадамоти давлатии оташнишонӣ оид ба муҳофизати н. Рӯдакӣ	227-65-78	Дархости электронии нархнома	Молҳои нарма, пойафзол, либосҳои афсарӣ (занона, мардона) ва фурнитура барои он	Номгӯӣ	13	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2873/2-734	Мактаби таҳсилоти миёнаи умумии №32 н. Рӯдакӣ	227-65-78	Дархости электронии нархнома	Мизу курсии талабагӣ	Маҷмӯъ	95	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2874/2-735	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. Фирдавсӣ	227-65-78	Дархости электронии нархнома	Қисмҳои эҳтиётии автомобилӣ	Номгӯӣ	28	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2875/2-736	Муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои н.Сино	227-65-78	Дархости электронии нархнома	Пиёзи гули лола	Дона	52000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

2876/9-241	Муассисаи давлатии «Маркази ҷумҳуриявии клиникалии бемориҳои равонӣ	(44) 600-03-04	Дархости электронии нархнома	Маводи доруворӣ	Номгӯй	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2877/3-912	Кумитаи идораи замини шаҳри Турсунзода	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Сохтмони иншооти бинои маъмурии кумитаи идораи замини ш. Турсунзода ва ҚДФ «БММҒ» дар ш. Турсунзода	Тибқи санади нуқсон		08.12.16 09:00
2878/3-913	Прокуратураи генералии ҚТ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Таъмири ҷории бино	Тибқи санади нуқсон		08.12.16 09:30
2879/3-914	Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати ҚТ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Идомаи сохтмони стансияи мобилии муваққатии обхавосанҷӣ ва баҳши ҳифзи муҳити зисти н. Нуробод	Тибқи санади нуқсон		12.12.16 09:00
2880/3-915	Донишгоҳи технологии Тоҷикистон	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Азнавсозии маркази инноватсионӣ	Тибқи санади нуқсон		12.12.16 09:30
2881/3-916	Сарраёсати хадамоти давлатии Отшनिшонии ВҚД ҚТ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Таъмири бинои маъмурий	Тибқи санади нуқсон		12.12.16 10:00
2882/3-917	Кумитаи андози назди Ҳукумати ҚТ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Барои таъмири намудани чевонҳои зиддисӯхтор бо маҳдӯлҳои кимиёвӣ коркард намудани ҳучраҳои бойгонӣ ва ҷортоки бом, таъмири системаи	Тибқи санади нуқсон		12.12.16 10:30

				автоматикии аз сӯхтор воқифкунанда ва корҳои профилактики дар бинои Дастгоҳи марказӣ		
2883/3-918	Кумитаи андози назди Ҳукумати ҚТ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Барои тайёр ва насб намудани шиору овезаҳо дар бинои нави Кумитаи андоз ва Дастгоҳи марказӣ	Тибқи санади нуқсон	12.12.16 11:00
2884/3-919	Кумитаи андози назди Ҳукумати ҚТ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Барои таъмири чории «Бинои андозсупорандагони калон дар в. Хатлон Кумитаи андози назди Ҳукумати ҚТ»	Тибқи санади нуқсон	12.12.16 11:30
2885/3-920	Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии назди Ҳукумати ҚТ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Чопи мақолаҳо ва буклетҳо	Тибқи фармоиши техникӣ	21.12.16 09:00
2886/3-921	Кумитаи андози назди Ҳукумати ҚТ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Таъмири автомашинаҳои хизматӣ	Тибқи санади нуқсон	21.12.16 09:30
2519/3-834	Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҚТ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд (такроран)	Давом додани корҳои сохтмони бинои маъмурии Кумитаи идораи замини н. Данғара	Тибқи ҳаҷми корҳо	08.12.2016 10:00
2520/3-835	Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҚТ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд (такроран)	Давом додани корҳои сохтмони бинои маъмурии Кумитаи идораи замини н. Данғара	Тибқи ҳаҷми корҳо	08.12.2016 10:30

2816/3-898	Агенти давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии назди Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҚТ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд (такроран)	Хизматрасонии иҷтимоӣ дар марказҳои будубоши рӯзона	Тибқи фармоиши техникӣ	16.12.2016 09:00
------------	---	-----------	---	--	---------------------------	---------------------

„Довталабон барои гирифтани ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва маълумоти иловагӣ дар бораи тендер метавонанд ба мақомоти ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, бояд баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои мӯҳркардашуда ба суроғи дар боло зикршуда то **вакти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Мухлати *муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешаванд.*
2. Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон *ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.*